

## Суратмачлиси №10

чаласаи шурои диссертатсионии 6D. КОА-021 дар назди  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 23 июни соли 2022

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои шурои диссертатсионӣ бо фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7-уми январи соли 2022, №22/шд тасдиқгардида, 14 нафар иштирок доранд, ки аз онҳо 5 нафарашон докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб мераванд. Пешниҳод шуд, ки чаласа кушода эълон карда шавад. Муҳтарам аъзои шуро, ягон пешниҳоди дигар нест? Аъзои шуро хоҳиш намуданд, ки чаласа кушода шавад. Яқдилона пешниҳод ҷонибдорӣ карда шуд.

### Рӯзномаи чаласа:

Ба ҳимоя иҷозат додани диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризокулович дар мавзуи “Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори намояндагони сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (Phd) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500 – Филология (6D020502 – Забони тоҷикӣ).

Аз рӯйи масъалаи мазкур раиси комиссияи экспертии шурои диссертатсионӣ Мирзоева М., аъзои комиссияи экспертӣ Ҳомидов Д. ва Раҳмонова Н. баромад намуданд (хулосаи комиссияи экспертӣ замима мегардад).

### Қарор карда шуд:

1. Диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризокулович дар мавзуи “Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори намояндагони сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (Phd) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500 – Филология (6D020502 – Забони тоҷикӣ) ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ таъйин карда шаванд:

- **Қосимов Олимҷон Ҳабибович** – доктори илми филология, профессор, мудирӣ кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино;

- **Амлоев Аминҷон Ятимович** – номзади илми филология, муаллими калони кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон.

3. Ба ҳайси муассисаи пешбари диссертатсия – **Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода** таъйин карда шавад.

4. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимоя дар сомонаи ДМТ ва КОА-и назди Президенти ҶТ ва ҷопи автореферат иҷозат дода шавад.

5. Таърихи рӯзи ҳимоя 15.09.2022, соати 13:00 таъйин карда шавад.

**Қарор қабул карда шуд:** яқдилона.

Раиси шурои диссертатсионӣ,

доктори илми филология, профессор  **Ҳоҷаев Д.**

Котиби илмии шурои диссертатсионӣ,

доктори илми филология, профессор  **Ҷӯраева М.**

